

ХУЛОСАИ

Шурои диссертатсионии 6D.KOA-036-и назди
Донишгоҳи байналмилалӣ забонҳои хориҷии Тоҷикистон ба номи Сотим
Улуғзода барои дарёфти номзади илмҳои филологӣ аз рӯи ихтисоси
6D021302 – Забоншиносии муқоисавӣ-таърихӣ, қиёсӣ ва муқоисавӣ (қарори
Ҳукумати ҶТ аз 26.06.2023, №3)

Парвандаи аттестатсионии №_____

Қарори Шурои диссертатсионӣ аз 27.09.2025, №34

Дар бораи сазовор донишдони диссертатсияи Бахетгули Аймайти (BAIHETIGUL AIMATI) дар мавзӯи: “Маъноӣ концептуалии “шодӣ” ҳамчун падидаи забонӣ-фарҳангӣ дар забонҳои тоҷикӣ ва чинӣ” барои дарёфти дараҷаи илмӣ доктори фалсафа (PhD) – доктор аз рӯи ихтисоси 6D021300 – Забоншиносӣ (6D021302– Забоншиносии муқоисавӣ-таърихӣ, қиёсӣ ва муқоисавӣ)

Диссертатсияи Бахетгули Аймайти (BAIHETIGUL AIMATI) дар мавзӯи: “Маъноӣ концептуалии “шодӣ” ҳамчун падидаи забонӣ-фарҳангӣ дар забонҳои тоҷикӣ ва чинӣ” барои дарёфти дараҷаи илмӣ доктори фалсафа (PhD) – доктор аз рӯи ихтисоси 6D021300 – Забоншиносӣ (6D021302– Забоншиносии муқоисавӣ-таърихӣ, қиёсӣ ва муқоисавӣ) дар ҷаласаи Шурои диссертатсионии 6D.KOA-036 назди Донишгоҳи байналмилалӣ забонҳои хориҷии Тоҷикистон ба номи Сотим Улуғзода (734019, шаҳри Душанбе, кӯчаи Муҳаммадиев 17/6: фармоиши Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 1-уми февралӣ соли 2023, таҳти № 18/шд тамдидшуда) аз 21-юми июни соли 2025, суратҷаласаи № 20 ба ҳимоя қабул гардидааст.

Дар ҷараёни омода намудани диссертатсия Бахетгули Аймайти докторанти (PhD) кафедраи таърихи забон ва типологияи Донишгоҳи миллии Тоҷикистон ба шумор мерафт.

Соли 2009 Бахетгули Аймайти факултети филологияи Донишгоҳи Қашқари Ҷумҳурии мардумии Чинро аз рӯи ихтисоси забони хитой (омӯзгор) дараҷаи бакалавр хатм кардааст.

Бахетгули Аймайти аз соли 2012 то 2014 дар Донишгоҳи омӯзгорӣ Синъзян аз курси тақмили ихтисос гузаштааст. Аз соли 2016 то соли 2018 зинаи магистратураи Донишгоҳи миллии Тоҷикистонро бо ихтисоси забон ва адабиёти тоҷик хатм намуда, баъди он ҷиҳати идомаи таҳсил ба зинаи докторантура аз рӯи ихтисос (PhD) дохил шуда, соли 2024 аз рӯи ихтисоси 6D020500 – Филология хатм намудааст.

Мавзуи рисолаи илмӣ Бахетгули Аймайтӣ дар Шурои олимони факултети филологияи Донишгоҳи миллии Тоҷикистон аз 30 мартӣ соли 2021, таҳти №7 зери унвони «Маъноӣ консептуалии “шодӣ” ҳамчун падидаи забонӣ-фарҳангӣ дар забонҳои тоҷикӣ ва ҷинӣ» тасдиқ гардидааст.

Роҳбари илмӣ Гулназарзода Жило Бурӣ - доктори илмҳои филологӣ, профессор, ректори ДБЗХТ ба номи С. Улуғзода мебошад.

Муқарризони расмӣ:

Баротзода Файзиддин Камолиддин – доктори илмҳои филологӣ, профессор, муовини раиси Кумитаи забон ва истилоҳоти назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон;

Маҳмудова Фарангис Сирочидиновна – номзоди илмҳои филологӣ, муаллими калони кафедраи “лингвистика”-и Филиали Донишгоҳи давлатии Москва ба номи М.В.Ломоносов дар шаҳри Душанбе

Муассисаи пешбар: Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айни дар тақризи мусбати худ, ки аз ҷониби мудирӣ кафедраи забоншиносӣ ва типологияи муқоисавӣ, номзоди илмҳои филологӣ, дотсент Комилов Мирато Миршаробович ва ташхисгар номзоди илмҳои филологӣ, дотсент Хушматов Намоз Раҳмонович ва котиби илмӣ ҷаласа Раҳматуллоев Маҳмадулло Саидуллоевич имзо ва аз ҷониби ректори ин муассиса, доктори илми таърих, профессор Ибодуллозода Аҳлиддин Ибодулло тасдиқ ва имзо шудааст, қайд менамояд, ки диссертатсияи **Бахетгули Аймаитӣ. (BAIHETIGUI AIMATI)** қори баанҷомрасида ва мувофиқи талаботи Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон таълифгардида буда, ба талаботи бандҳои 31-35-и Тартиби додани дараҷаи илмӣ, ки бо Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30-юми июни соли 2021, таҳти №267 тасдиқ шудааст, ҷавобгӯ ва муаллифи он барои дарёфти дараҷаи доктори фалсафа (PhD) – доктор аз рӯи ихтисоси 6D021300 – Забоншиносӣ (6D021302– Забоншиносии муқоисавӣ-таърихӣ, қиёсӣ ва муқоисавӣ) сазовор мебошад.

Муқарризон ва муассисаи пешбар бо назардошти муқаррароти бандҳои 67-70 ва 74-75-и Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ, ки бо Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30-юми июни соли 2021, таҳти № 267 тасдиқ шудааст, интиҳоб ва таъин гардидаанд. Интиҳоби муқарризони расмӣ ва муассисаи пешбар ба он асоснок мегардад, ки онҳо мутахассисони бевоситаи соҳаи забоншиносӣ буда, дар корҳои илмӣ таҳқиқотӣ фаъолона иштирок менамоянд ва дар ин самт асару мақолаҳои зиёде таълиф кардаанд, ки мазмуну муҳтавои онҳо ба мавзуи диссертатсияи мазкур иртибот дорад.

Вобаста ба мавзуи диссертатсия докталаб 1 дастури таълимӣ, 7 мақолаи илмӣ ба нашр расонидааст, ки аз ин номгӯй 4 мақола дар маҷаллаҳои

тақризшавандаи Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба чоп расидаанд. Маводи интишоргардида нуктаҳои асосӣ, натиҷаҳо ва мазмуни диссертатсияро инъикос намуда, саҳми шахсии муаллифро собит менамоянд.

1. Таълифоти муаллиф дар маҷаллаҳои тақризшавандаи Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон:

[1-М] Аймайти Б., Гулназарзода Ж.Б. Типологияи сифат дар забони тоҷикӣ ва чинӣ / Б. Аймайти, Ж. Гулназарзода // Курси махсус. Дастури таълимӣ. - Душанбе. 2022. - 98 с.

Б). Мақолаҳо дар маҷаллаҳои илмӣ эътирофшудаи ҚОА-и назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон:

[2-М]. Аймайти Б. (BAIHETIGUI AIMATI). Мафҳуми “хушбахтӣ” дар фаҳмиши мардуми тоҷику чинӣ / Б. Аймайти // Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. Бахши илмҳои филологӣ. – Душанбе, 2024. - №9. - С.67-71

[3-М]. *Bayheti Guli Aymaiti*. The distinction of the conceptual meaning «joy» in Tajik and Chinese languages / B.G. *Aymaiti* // Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. Бахши илмҳои филологӣ. – Душанбе, 2025. - №1. - С.173-179

[4-М]. Гулназарзода Ж.Б. Муқоисаи концепти мафҳуми “шодӣ” дар забонҳои тоҷикӣ, русӣ ва хитойӣ / Ж.Б. Гулназарзода, Б. Аймайти // Паёми Донишгоҳи забонҳо. Бахши илмҳои филологӣ, педагогӣ, таърих. – Душанбе, 2025. - №2 (58). - С.5-10

[5-М]. Аймайти, Б. (BAIHETIGUI AIMATI)/Маънои концептуалии “шодӣ” дар забонҳои тоҷикӣ ва чинӣ / Б. Аймайти // Фурӯғи илм. Маҷаллаи байналмилалӣ илмӣ ҚОА-и назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон. - Душанбе, 2025. - №2(06). - С.383-389

В) Мақолаҳо ва фишурдаи интишорот дар маҷмуаҳои дигар:

[6-М]. Гулназарзода Ж.Б. (BAIHETIGUI AIMATI) Мавқеи навҳои маънои луғавӣ дар ифодаи концепти “шодӣ” / Ж.Б. Гулназарзода, Б. Аймайти // Маводди конференсияи илмӣ-амалӣ таҳти унвони: «Масъалаҳои мубрами забоншиносӣ ва адабиётшиносӣ дар замони муосир». - Душанбе, 2022. - С. 10-13

[7-М]. Аймайти Б. (BAIHETIGUI AIMATI) “Забони миллат – ҳастии миллат” – шиноснома ва таърихномаи забони тоҷикӣ / Б. Аймайти, Ж.Б. Гулназарзода // Маводи конференсияи ҷумҳуриявӣ илмӣ-амалӣ таҳти унвони: «Масъалаҳои марбут ба забон дар осори безаволи Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ-Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, мухтарам Эмомалӣ Раҳмон”. – Душанбе, 17-уми майи соли 2025. - Душанбе, 2022. – С. 289-294

[8-М]. Аймайти, Б. (BAIHETIGUI AIMATI) Компоненты концепта «радость» в современном языкознании (на основе толковых словарей) / Б. Аймайтӣ // Маводди конференсияи ҷумҳуриявӣ илмӣ-амалӣ таҳти унвони: «Русский язык в современном билингвальном пространстве». - Душанбе, 2023. - С. 86-92

Ба автореферати диссертатсия аз ҷониби шахсони зерин тақризҳо навишта шуда, ба Шурои диссертатсионӣ ворид шудаанд:

1. Тақризи доктори илмҳои филологӣ, дотсенти кафедраи забон ва адабиёти руси Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав Юсупова Зарина Розиковна мусбат буда, ба автореферат 1 эрод гирифтаанд.

А) Хуб мешуд, ки муаллиф дар қисмати назариявии кор мушоҳидаҳои аниқи худро бо хулосаҳои дигар муҳаққиқон муқоиса менамуд.

2. Тақризи доктори илмҳои филологӣ, профессор, мудири кафедраи забонҳои хориҷии АМИТ Саидзода Ҳалим Азиз мусбат арзёбӣ гашта ба автореферат 1 эрод гирифтааст.

А) Хуб мешуд, агар дар автореферат таҳлили корро дар диаграмма ва ё гистограмма нишон медод;

3. Тақризи доктори илмҳои филологӣ, профессори кафедраи забонҳои хориҷии Академияи идоракунии давлатии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Раҳмон Наргис Шариф мусбат буда, ба автореферат 2 эрод гирифтаанд:

А) Дар аксарияти саҳифаҳо номгӯи адабиёт дар дохили қавси муқаррарӣ омадааст.

Б) Дар автореферати рисола ҳатогиҳои услубию имлоӣ ба назар мерасанд, вале манзалати онро коста намегардонанд.

4. Тақризи номзоди илмҳои филологӣ, PhD, муаллими калони кафедраи забон ва адабиёти руси Донишқадаи соҳибкорӣ ва омӯзгории шаҳри Денави Ҷумҳурии Узбекистон Юнусов Алишер Панджиевич мусбат буда, ба автореферат 2 эрод гирифтааст:

А) Барои пурра мазмуну муҳтавои кор инъикос ёфтани хулосаи ҳар як фасл амиқ ҷамъбасти карда шавад:

Б) Дар автореферат якчанд ҳатогиҳои имлоӣ ва техникӣ ба назар мерасанд.

Муқарризон дар баробари муайян намудани баъзе эроду норасоиҳои автореферати диссертатсия (тоҷикӣ ва русӣ) аҳамияти ҷанбаҳои назариявӣю амалӣ ва навоариҳои рисолаи илмӣ, инчунин, дастовардҳои илмӣю муаллифи диссертатсияро таъкид карда, ўро барои дарёфти дараҷаи илмӣю докторӣ

фалсафа PhD, доктор аз рӯи ихтисоси 6D021302– Забоншиносии муқоисавӣ-таърихӣ, киёсӣ ва муқоисавӣ сазовор донистаанд.

Шурои диссертатсионӣ кайд менамояд, ки аз тарафи докталаби дараҷаи илмӣ дар асоси иҷро кардани таҳқиқи илмӣ паҳлуҳои гуногуни концепти “шодӣ” дар тасвири забонии ҷаҳони тоҷикон дар асоси таҳлили хусусиятҳои миллию фарҳангӣ амиктар **ошкор гаштааст. Концепти “шодӣ” концепти забонӣ-фарҳангист, ки дорои ташаккули равонии дараҷаи баланди маънавӣ буда, аз дараҷаи волоии равонӣ маънавӣ таркиб ёфтааст ва ҳиссиётро ифода менамояд. Эҳсоси шодӣ моҳияти умумибашарӣ дошта, он асосан дар истифодаи илмӣю амалии концепти “шодӣ” зухур ёфта, вижагиҳои этникии он **ифшо гаштааст**. Тавассути имконоти равобити маъноӣ дар забоншиносии шинохтӣ бо равиши муқоисавии маҷмӯӣ, мусбат/манфӣ, муродифотӣ, мутазоддӣ низ маъноӣ концептуалии он **ошкор гаштааст**. Шарҳу тавзеҳи ифодаи маъноӣ концептуалии “шодӣ” ба таври муқоисавӣ **муайян ва мушаххас карда шудааст**, яъне дар асоси маводди ғирдовардашуда ҷанбаҳои забонӣ-фарҳангии концепти “шодӣ” дар забонҳои тоҷикӣ ва ҷинӣ **муайян карда шудааст**.**

Аҳаммияти назариявӣ таҳқиқот бо он асоснок карда шудааст, ки диссертатсияи мазкур барои корҳои пажуҳишӣ минбаъда дар соҳаҳои забоншиносии шинохтӣ (когнитивӣ) ва фарҳангӣ метавонад мусоидат кунад. Натиҷаҳои таҳқиқ барои ҳалли як қатор масъалаҳои амалӣ ва назариявӣ ин самт метавонанд истифода шаванд ва ҳамчун асос ва замина барои таҳқиқотҳои минбаъдаи илмӣю назариявӣ самтҳои забоншиносии шинохтӣ ва муқоисавӣ хидмат намоянд.

Аҳаммияти натиҷаҳои бадастовардаи докталаби дараҷаи илмӣ дар амалия чунин тасдиқ карда мешавад, ки натиҷаҳои омӯзиш барои баррасии истилоҳоти забоншиносӣ дар давраҳои гуногуни таърихӣ замина гузошта метавонад. Хулоса ва тавсияҳое, ки дар диссертатсия оварда шудаанд, зимни таҳияи фарҳангномаҳои нави истилоҳоти забоншиносӣ метавонад мавриди истифода қарор гиранд. Ташаккули истилоҳоти забоншиносии тоҷик дар даврони бостон, миёна, нав ва муосир омӯхта шуд, ки он метавонад ҳангоми омӯзиши забоншиносӣ дар ин давраи мавриди истифода қарор гирад. Хусусиятҳои миллию фарҳангии концепти “шодӣ” ба ҳалли масъалаҳои барои зохир намудани қонуниятҳои умумӣ ва хусусияти вижаи забонҳо дар соҳаи вожашиносӣ мусоидат мекунад. Чунин амал барои ҳал намудани масъалаҳои назариявӣ забоншиносӣ метавонад кӯмак расонад.

Аҳаммияти амалии таҳқиқот ҳангоми таҳияи барномаҳо ва коркарди масъалаҳое, ки бо таҳқиқоти шинохтӣ (когнитивӣ) фарҳангии воҳидҳои забон алоқаманданд, зохир мегардад. Натиҷаҳои таҳқиқ метавонанд, дар

раванди таълими забоншиносии шинохтӣ (когнитивӣ), фарҳангӣ, қавмӣ, луғатшиносӣ ва фразеология, забоншиносии муқоисавӣ, инчунин, барои гузаронидани семинарҳо ва курсҳои махсус аз ҷанми забоншиносии муқоисавӣ, забоншиносии умумӣ, забоншиносии фарҳангӣ ва қавмӣ истифода бурда шаванд. Инчунин, натиҷаҳои таҳқиқро дар раванди таълим дар мактабҳои олии равияи филологӣ ҳангоми гузаронидани курсҳои махсус, семинарҳо ва лексияҳо метавон истифода кард.

Баррасии эътимоднокии натиҷаҳои таҳқиқот нишон доданд, ки масъалаи мазкур бо таҳлилу баррасии назариявӣ ва қиёсу муқобилаи илмӣ таъмин буда, бар асоси нуктаҳои мушаххаси методологӣ, маводи гуногунҷанбаи таҳлилӣ дар мувофиқат бо сохтор, мақсаду вазифаи таҳқиқ бунёд ёфтааст. Асосҳои назариявии таҳқиқоти мазкурро асарҳои илмӣ назариявии олимони забоншинос, хусусан, забоншиносии шинохтӣ (когнитивӣ) ташкил медиҳанд. Доир ба масъалаҳои назариявии «консепт» ва «таъсири забони ҷаҳон» диссертант ба асарҳову мақолаҳои илмӣ олимони тоҷик М. Н. Қосимова, Д. Саймиддинов, П. Ҷамшедов, С. С. Ҷаматов, Д.Искандарова, Х. Шанбезода, О. Қосимов, З. Мухторов, А. Мирбобоев, М. Саломиев, Ф.М. Турсунов, М. Давлатмирова, С.Қ. Матробиев, М. Маҳмудзода, М. Имомзода, С. Раҳимӣ ва дигарон таъя намудааст.

Ҳамчунин, доир ба масъалаҳои назариявӣ асарҳои муҳаққиқони аврупоӣ Ҷ. Лакофф, М. Ҷонсон ва рус Н. Ф. Алиференко, Е.С. Кубрякова, Н. Д. Артюнова, И. А. Стернин, В. Н. Телия, М. В. Пименова, Е. В. Урисон, В. А. Маслова ҳамчун асоси назариявӣ методологӣ истифода шудаанд.

Саҳми шахсии довталаби дараҷаи илмӣ дар таҳқиқот аз он иборат аст, ки дар он маънои консептуалии “шодӣ” ҳамчун падидаи забонӣ-фарҳангӣ дар забонҳои тоҷикӣ ва ҷинӣ бори нахуст дар шакли диссертатсия ба таври мукамал таҳқиқ карда шудааст.

Дар ҷаласаи Шурои диссертатсионии 6D.KOA-036 назди Донишгоҳи байналмиллалӣ забонҳои хориҷии Тоҷикистон ба номи Сотим Улуғзода аз 27-уми сентябри соли 2025, №34 дар бораи сазовор донистани диссертатсияи Баҳетгули Аймайти (BAIHETIGUL AIMATI) дар мавзӯи: “Маънои консептуалии “шодӣ” ҳамчун падидаи забонӣ-фарҳангӣ дар забонҳои тоҷикӣ ва ҷинӣ” барои дарёфти дараҷаи илмӣ доктори фалсафа (PhD) – доктор аз рӯйи ихтисоси 6D021300 – Забоншиносӣ (6D021302– Забоншиносии муқоисавӣ-таърихӣ, қиёсӣ ва муқоисавӣ) қарор қабул карда шуд.

Ҳангоми гузаронидани овоздиҳии пинҳонӣ дар Шурои диссертатсионӣ 11 нафар иштирок доштанд, ки аз инҳо 3 нафарашон доктори илм аз рӯйи ихтисоси диссертатсияи баррасишаванда мебошанд.

Дар овоздихӣ аз 11 нафар аъзои ба ҳайати Шурои диссертатсионӣ шомилбуда 11 нафар овоз доданд: тарафдор – 11 нафар, муқобил – нест, бетараф – нест, бюллетенҳои безътибор – нест.

ҚАРОРИ

Шурои диссертатсионии 6D.KOA-036-и назди

Донишгоҳи байналмилалӣ забонҳои хориҷии Тоҷикистон ба номи Сотим Улуғзода

Аз 27.09. 2025

ш. Душанбе

Баромади БАХЕТГУЛИ АЙМАЙТИ (BAIHETIGUL AIMATI), тақризи муассисаи пешбар – Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айни, баромади муқарризони расмӣ – Баротзода Файзиддин Камолиддин – доктори имлоҳи филологӣ, профессор, муовини раиси Кумитаи забон ва истилоҳоти назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Маҳмудова Фарангис Сирочидиновна – номзоди илмҳои филологӣ, муаллими калони кафедраи “Лингвистика”-и Филиали Донишгоҳи давлатии Москва ба номи М.В.Ломоносов дар шаҳри Душанбе муқарризони ғайрирасмӣ докторони илм, профессорон Каримов Шухрат Бозорович, Ҷабборов Марҳаб Тухтасуновна, дотсент Абдуллоева Гулрухсор Зиёдуллоевна ва доктори илмҳои филологӣ, профессор Турсунов Фаёзҷон Мелибоевичро шунида, Шурои диссертатсионӣ дар асоси натиҷаҳои овоздиҳии пинҳонӣ, хулосаи қабулкардаи худ оид ба диссертатсия дар бораи асолат, арзиш, навоарӣ ва натиҷаҳои ба дастовардаи БАХЕТГУЛИ АЙМАЙТИ (BAIHETIGUL AIMATI)

ҚАРОР ҚАБУЛ МЕКУНАД:

1. Диссертатсияи БАХЕТГУЛИ АЙМАЙТИ (BAIHETIGUL AIMATI) дар мавзӯи “Маъноӣ концептуалии “шодӣ” ҳамчун падидаи забонӣ-фарҳангӣ дар забонҳои тоҷикӣ ва чинӣ” барои дарёфти дараҷаи илмӣ доктори фалсафа (PhD) – доктор аз рӯйи ихтисоси 6D021300 – Забоншиносӣ (6D021302 – Забоншиносии муқоисавӣ-таърихӣ, қиёсӣ ва муқоисавӣ) ба талаботи бандҳои 31 ва 33-35-и Тартиби додани дараҷаи илмӣ, ки бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 июни соли 2021, №267 тасдиқ шудааст, комилан мувофиқат мекунад;

2. Маводҳои илмӣ чопшудаи муҳаққиқ мазмуну мундариҷаи диссертатсияро пурра инъикос менамоянд;

3. Ба БАХЕТГУЛИ АЙМАЙТИ (BAIHETIGUL AIMATI) дараҷаи илмӣ доктори фалсафа (PhD) – доктор аз рӯйи ихтисоси 6D021300 – Забоншиносӣ (6D021302 – Забоншиносии муқоисавӣ-таърихӣ, қиёсӣ ва муқоисавӣ) дода шавад;

4. Барои додани дипломи дараҷаи илмӣ доктори фалсафа (PhD) – доктор аз рӯйи ихтисоси 6D021300 – Забоншиносӣ (6D021302 – Забоншиносии муқоисавӣ-таърихӣ, қиёсӣ ва муқоисавӣ) ба БАХЕТГУЛИ АЙМАЙТИ (BAIHETIGUL AIMATI) аз Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дархост карда шавад

Тарафдор 11 нафар. Муқобил нест. Бетараф нест. Қарор яқдилона қабул карда шуд.

Раиси Шурои

диссертатсионӣ, д.и.ф., профессор



Турсунов Ф.М.

Котиби илмӣ Шурои

диссертатсионӣ, д.и.ф., дотсент

Ҳасанова Ш.Р.

27.09.2025с.